

## **НИЗОМНОМИ ШҶРОИ ҶАВОНОНИ КВД «РОҶИ ОҶАНИ ТОҶИКИСТОН»**

### **1. Муқарроти умумӣ**

1. Шӯрои ҷавонони КВД «Роҳи оҳани Тоҷикистон» (минбаъд-Шӯрои ҷавонон) бо қарори Президиуми Иттифоқи касабаи роҳиоҳанчиёни Тоҷикистон бо мақсади ба роҳ мондани кор бо ҷавонон ва ҷалби ҳарчи бештари онҳо дар ҳаракати иттифоқҳои касаба созмон дода мешавад.
2. Шӯрои ҷавонро аз ҳисоби кормандони ҷавонони фаъоли то сини 35 солаи корхонаву муассисаҳои КВД «Роҳи оҳани Тоҷикистон» тариқи овоздиҳии озод интихоб мешаванд. Дар ҳолатҳои истисноӣ бо мақсади дастгирии ҷавонони болаёқат ва бо назардошти саҳми онҳо дар корҳои ташкили ва ҷорабиниҳо маҳдудияти сини сол метавонад татбиқ нагардад.
3. Шӯрои ҷавонро Раис, ки тариқи овоздиҳии озод аз ҳисоби аъзоёни Шӯро интихоб мегардад, роҳбарӣ менамояд. Мӯҳлати ваколатҳои Раиси Шӯрои ҷавонон ва аъзоёни он 3 сол муқаррар карда шуда, теъдоди ҳаёти Шӯрои ҷавонон бо тариқи баовозмонии озод муайян карда мешавад.
4. Шӯро ҷавонро аз Раис, муовинон ва аъзоён аз корхонаву муассисаҳои КВД «Роҳи оҳани Тоҷикистон» ташкил медиҳанд. Шӯрои ҷавонон дар давраи ваколати Иттифоқи касабаи роҳиоҳанчиёни Тоҷикистон таъсис дода мешавад.
5. Шӯрои ҷавонон ба Кумитаи ҷумҳуриявии иттифоқи касабаи роҳиоҳанчиёни Тоҷикистон ҳисоботдиҳанда мебошад.
6. Дар фаъолияти худ Шӯрои ҷавонон қонунгузори Ҷумҳурии Тоҷикистон ва дигар санадҳои меъриии байналмилалӣ оид ба ҷавонон, қарору фармонҳои КВД «Роҳи оҳани Тоҷикистон», қарорҳои Иттифоқи касабаи роҳиоҳанчиёни Тоҷикистон ва Низомномаи мазкурро ба роҳбарӣ мегирад.

### **2. Мақсад, вазифа ва фаъолияти Шӯрои ҷавонон**

Мақсади асосӣ, вазифа ва фаъолияти Шӯрои ҷавонон аз инҳо иборат мебошад:

1. Аз ҳисоби кормандони ҷавони фаъоли то сини 35 солаи корхонаву муассисаҳои КВД «Роҳи оҳани Тоҷикистон» ҷалб намудани ҷавонон ба иттифоқи касаба;
2. Таҳия ва амалӣ намудани пешниҳодҳо доир ба мукамалсозии сиёсати ҷавонон;

3. Расонидани кумаки амалӣ ва методӣ ба аъзоёни Шӯро оиди кор бо ҷавонон;
4. Мусоидат ба рушд ва ҳаллу ҷасли масъалаҳои иҷтимоӣ, фарҳангӣ, зехнӣ, рушди тарбияи ҷисмонӣ, донишомӯзӣ, дастгирии ташаббусҳои инноватсионии ҷавонон барои рушди ҳамаҷонибаи ҷавонон
5. Ҳамкорӣ бо мақомоти давлатӣ, комиссияи Иттифоқи касабаи роҳиоханҷиёни Тоҷикистон, ташкилотҳои ибтидоии иттифоқи касабаи ИКРТ, дигар ташкилотҳои байналхалқӣ, ташкилоту иттиҳодияҳои ҷамъиятии ҷумҳуриявӣ, васоити ахбори омма ва дигар ташкилотҳо дар самти кор бо ҷавонон;
6. Таҳия, санҷиш, коркард ва паҳн намудани маълумот оид ба вазъи иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангии ҷавонон, мушкилот ва мусоидат барои ҳалли онҳо;
7. Омода намудани пешниҳод барои қабули барномаҳои махсус оид ба фаъолияти ҷавонон дар КВД «Роҳи оҳани Тоҷикистон»;
8. Ширкат дар ташкили омузиши кадрҳои ҷавон, баргузорию форум, конференсияҳои илмӣ, симпозиум, семинарҳо, мизи мудаввар, курсҳои тақмили ихтисос ва дигар чорабиниҳо оид ба масъалаҳои кор бо ҷавонон;
9. Мусоидат намудан ба омӯзиш ва тайёр кардани кадрҳои мутахассисони соҳибтаҷрибаи ҷавон.

### **3. Ҳуқуқи уҳдадорихи аъзоёни Шӯрои ҷавонон**

1. Супоришҳое, ки аз ҷониби Шӯро дода мешавад софдилона бечунуҷаро ва саривақт иҷро намуда, дар чорабиниҳои оммавӣ фаъолона иштирок варзанд.
2. Доимо байни қорамандони ҷавон ҷиҳати тарбияи онҳо дар рӯҳияи ватандӯстиву ватанпарварӣ, содиқона хизмат намудан ба ватан, пешгирии ҷавонон аз шомилшудан ба гурӯҳҳои ифротӣ, баландбардории савияи дониш, ҷаҳонбинӣ ва малакаи касбӣ таъшиқот баранд.
3. Лоиҳаи маводҳо ва дигар ҳуҷҷатҳоро вобаста ба ҷавонон баррасӣ намуда, мавқеи ҳудро баён намуда, дар гузаронидани ҷаласаҳо иштирок намояд;
4. Дар доираи салоҳияти худ оид ба масъалаҳои мушаххас гурӯҳҳои қорамандони муваққатӣ ва ё доимӣ таъсис диҳад;
5. Дар доираи салоҳияти худ қарор, пешниҳод ва муҷриятномаҳо қабул менамояд;
6. Раиси Шӯрои ҷавонон метавонад аъзои Қумитаи иттифоқҳои касабаи Тоҷикистон интихоб шавад.
7. Теъдоди ҷавононе, ки нав ба қор қабул карда мешаванд, доимо зерин назорат ва ҳисоббарорӣ қарор диҳанд.
8. Оиди масъалаҳои қорӣ ва санаҳои муҳими таърихӣ ҳуҷҷатҳои лозимро омода намуда, ҳуҷҷатбарӣ намояд.
9. Ташкил ва гузаронидани мусобиқаҳои касбӣ, варзишӣ ва ҷиҳати ошқор намудани ҳунару истеъдодҳои қорамандон ва баланд бардоштани масъулиятшиносӣ ҷавонон;
10. Баррасии масъалаҳои вобаста ба ҷавонон ба Шӯро воридшаванда.
11. Ҳар семоҳа ба раиси Шӯро оиди қорҳои иҷрогардида ва фаъолияти шӯрои ҷавонони қорхонаву муассисаҳои КВД «Роҳи оҳани Тоҷикистон» ҳисобот пешниҳод намояд.

#### **4.Тартиби кори Шӯрои ҷавонон**

1. Шӯрои ҷавонон нақшаи кории худро мустақилона тартиб медиҳад. Ҷаласаи Шӯрои ҷавонон мутобиқи нақшаи кории он, дар ҳолати зарурӣ на камтар аз як маротиба дар давоми сол даъват карда мешавад ва он дар сурати аз нисф зиёд иштирок намудани аъзои Шӯрои ҷавонон бо овоздиҳии кушод аз ҷониби аксарияти аъзои иштирокчии ҷаласа қабул карда мешавад.
2. Фаъолияти Шӯрои ҷавонон дар асоси принципҳои демократӣ, озодабӣ, муҳокимаронии кушод ба роҳ монда мешавад. Ҳамаи аъзои Шӯрои ҷавонон ҳуқуқи баробар доранд.
3. Дар ҷаласаи Шӯрои ҷавонон протокол тартиб дода мешавад, ки аз тарафи раис ва котиби ҷаласа, ки аз ҷониби иштирокчиён интихоб мешаванд, имзо карда мешавад.
4. Бо мақсади фавран дар ҷаласаи Шӯрои ҷавонон муҳокима намудани масъалаҳои мубрам тавассути пурсиши аъзои Шӯро дар ҷаласаи навбатӣ масъалагузорӣ карда мешавад.
5. Ба фаъолияти Шӯрои ҷавонон раис ва дар ҳолати набудани вай муовини раис роҳбарӣ мекунад.
6. Раис ва ҷонишини Шӯрои ҷавонон дар ҷаласаи Шӯрои ҷавонон интихоб мешаванд ва дар асоси ҷамъиятӣ фаъолият мекунанд.
7. Раиси Шӯрои ҷавонон:
  - макон, рӯзнома ва вақти баргузориҳои ҷаласаи Шӯро муайян мекунад;
  - дар ҷаласаи Шӯро раисӣ мекунад;
  - иҷроии қарорҳои Шӯрои ҷавононро таъмин намуда, дар бораи иҷроии онҳо ба аъзоёни Шӯро ахборот медиҳад;
  - санадҳои дохилии Шӯрои ҷавононро имзо мекунад.
8. Масъалаҳои ташкилӣ ва техникий фаъолияти Шӯрои ҷавононро роҳбарияти роҳи оҳан ва Кумитаи Ҷумҳуриявии иттифоқи касабҳои роҳиоҳанчиён танзим менамоянд.
9. Фаъолияти Шӯрои ҷавонон бо қарори Кумитаи Ҷумҳуриявии иттифоқи касабҳои роҳиоҳанчиён ва сметаи хароҷотҳо маблағгузорӣ мешавад. Хароҷот оид ба иштироки аъзои Шӯрои ҷавонон дар ҷаласаҳо аз ҷониби ташкилотҳои ҳамузв ва ташкилотҳои иттифоқи касабҳо, ки онҳоро пешниҳод намудаанд, пардохта мешавад.

#### **5.Муқаррароти хотимаӣ**

1. Ҳолатҳое, ки дар Низомномаи мазкур дарҷ наёфтаанд, тибқи санадҳои амалкунандаи Ҷумҳурии Тоҷикистон танзим карда мешавад.